

МУАССИСАЙ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИ
«ДОНИШГОНЫИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЛКИСТОН
БА НОМИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО»

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»
Муовини ректор оид ба коръои таълими
МДТ ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино
д.и.т., профессор _____ С.Т. Ибодов

«_____»_____ 2019 с.

КАФЕДРАИ ГИСТОЛОГИЯ

**Саволњои шиъфои барои донишљӯёни курси
II факултетъои тиббї аз фанни гистология**

ДУШАНБЕ - 2019

Саволъои шифоҳи барои донишъёни курси II факултети тиббӣ аз фанни цитология, эмбриология ва гистология

Мавзӯъ: Соҳти ситоплазма. Органоидъо ва оmezанъо.

1. Нуъайра чист? Унсуръои таркиби он.
2. Унсуръои таркиби ситоплазма. Таркиби гиалоплазма ва ањамияти он.
3. Ањамияти функционалӣ, соҳти мембранаи биологии универсалӣ.
4. Муаяин кардани мағнуми «органоидъо». Таснифи органоидъо.
5. Тӯри эндоплазматикӣ, навъньо, вазифањо ва соҳти он
6. Лъинози Голъї, Вазифањо ва соҳти он аз рӯи нишондоди микроскопъои рушноӣ ва электронӣ.
7. Митохондрияњо. Вазифањо ва соҳти он аз рӯи нишондоди микроскопъои рушноӣ ва электронӣ.
8. Лизосомањо, навъньо, вазифањо ва соҳти он аз рӯи нишондоди микроскопъои рушноӣ ва электронӣ.
9. Мағнуми «омеза», таснифи онъо, фарқияти онъо аз органоидъо.

Мавзӯъ: Соҳти ядро. Навъньои таксимшавии ъульайра.

1. Соҳти ядри ъульайраи дар ъюлати таксимнашуда (интерфаза) ва унсуръои он.
2. Соҳт ва вазифањои пардаи ядро ва ядроча.
3. Мағнум дар бораи давраи ъаёти ъульайра. Усуљои таксимшавии ъульайра.
4. Тайёрии ъульайра ба таксимшавӣ. Маръилањои интерфаза.
5. Маръилањои митоз. Ањамияти биологии митоз.
6. Мейоз, фарқияти он аз митоз. Ањамияти биологии мейоз.
7. Amitоз, эндомитоз. Ањамияти онъо.

Мавзӯъ: Ўанинсиносӣ умумӣ. Маръилањои юаниншиносӣ.

1. Маръилањои асосии юаниншиносӣ. Унсуръое, ки дар натиљаи ин маръилањо ъосил мешаванд.
2. Хусусияти соҳти нутфа ва тухмъульайра.
3. Бордоршавӣ чист? Маръилањо ва ањамияти биологии он.
4. Таксимшавӣ чист? Усуљои таксимшавӣ ва навъньои бластулањо.
5. Гаструлянтсия чист? Усуљои гаструлянтсия.
6. Узвъои ғайриљанинӣ, манбаи инкишоф ва ањамияти функционалии онъо.

Мавзӯъ: Бофтањои рӯйпушкунанда.

1. Тавсифи умумӣ ва вазифањои бофтањои рӯйпушкунанда.
2. Таснифи мормофонционалии бофтањои рӯйпушкунанда.
3. Таснифи онтофилогенетикии бофтањои рӯйпушкунанда ва лъойгиршавии онъо.
4. Хусусиятњои соҳти бофтањои рӯйпушкунанда.
5. Хусусиятњои соҳт, тарашуњъосилкунӣ, вазифањои ғадудъои эндокринӣ ва эзокринӣ.
6. Ғадудъои эзокринӣ ва таснифи онъо аз рӯи лъойгиршавӣ, соҳти қисми тарашуњъосилкунанда ва соҳти маъргонъ.
7. Навъньои (тарзъо) тарашуњъосилкунни ғадудъои эзокринӣ (мисолъо).

Мавзӯъ: Хун ва лимфа.

1. Унсуръои таркиби вазифањои асосии хун.
2. Миќдор, соҳт ва вазифањои эритроситҳо.
3. Гемоглобин, таркиб, навъньо ва вазифањои он.
4. Миќдор, тавсифи умумӣ ва таснифи лейкоситъо.
5. Лейкоситъои доначадор. Асоси таснифи онъоро чӣ ташкил медињад. Ањамияти функционалии онъо.
6. Лейкоситъои бедонача. Асоси таснифи онъоро чӣ ташкил медињад. Ањамияти функционалии онъо.
7. Миќдори тромбоситъо. Соҳт ва ањамияти функционалии онъо.
8. Мағнум дар бораи гемограмма ва формулаи лейкоситарӣ. Ба таври кушода онро ифода намоед.

Мавзӯъ: Бофтаи пайвасткунанда.

1. Манбаи инкишоф, вазифа ва хусусиятњои соҳти бофтаи пайвасткунанда.
2. Тасниф ва лъойгиршавии навъньои бофтаи пайвасткунанда.
3. Соҳт ва таркиби моддаи байнинҷуҷравии бофтањои пайвасткунандаи наҳдор.
4. Бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок. Соҳт, таркиби ъульайравӣ, лъойгиршавӣ ва вазифаи он.
5. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок. Фибробласт, соҳт ва вазифањои он.
6. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок. Макрофаг, соҳт ва вазифањои он.
7. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок. Њульайраи фарбеъ (лабросит), соҳт ва вазифањои он.
8. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок. Плазмосит, соҳт ва вазифањои он.
9. Хусусиятњои соҳт, лъойгиршавӣ ва вазифањои бофтаи пайвасткунандаи наҳдори зич.
10. Намудъои бофтаи пайвасткунандаи хусусиятњои маҳсусдошта. Вазифањо ва лъойгиршавии онъоро нишон динъед.

Мавзӯъ: Бофтањои скелетӣ. Бофтањои тағоякӣ.

1. Тавсифи мормофонционалии вазифањои намудъои бофтаи тағоякӣ.

2. Унсурьои таркиби химиявии бофтаи таѓоякӣ.
3. Қабатњо, таркиби бофтавӣ ва вазифањои таѓоякпарда.
4. Лъойгиршавӣ ва соҳти бофтаи таѓояки чандирӣ. Фарќияти он аз таѓояки шишамонанд.
5. Лъойгиршавӣ ва соҳти бофтаи таѓояки чандирӣ. Фарќияти он аз таѓояки шишамонанд.
6. Лъойгиршавӣ ва соҳти бофтаи таѓояки тордор.

Мавзӯй: Бофтањои скелетӣ. Бофтаи устухонӣ .

1. Тавсифи мормофонкисионалӣ ва навъњои бофтаи устухонӣ.
2. Соҳтори (компонентъои) бофтаи устухонӣ.
3. Остеобластьо. Соҳтори микроскопии, лъойгиршави ва вазифањо.
4. Остеоцитъо. Соҳтори микроскопии, лъойгиршави ва вазифањо.
5. Остеокластъо. Манбай инкишоф , соҳтори микроскопии, лъойгиршави ва ањамияти функционалӣ.
6. Њуљайрањои бофтаи устухонӣ, соҳт ва вазифаи онъо.
7. Соҳт ва мавзеи лъойгиршавии бофтаи устухони дуруштнаҳ дар организм.
8. Соҳт ва мавзеи лъойгиршавии бофтаи устухони лавъячанок.
9. Унсурҳои таркиби устухонпарда ва андарунпарда (эндост).

Мавзӯй: Бофтањои мушакӣ.

1. Аломатъои асосии морфологии бофтањои мушакӣ.
2. Таснифи гистогенетикии бофтањои мушакӣ.
3. Навъњои бофтаи мушаки суфта, манбай инкишоф ва лъойгиршавии онъо.
4. Соҳти тори мушаки кӯндаланграҳ.
5. Соҳти миофибриллањои бофтаи мушаки кӯндаланграҳ дар зери микроскопи рӯшноигӣ ва электронӣ.
6. Соҳт ва фаъолияти миосинъои суфта.
7. Навъњо, соҳт ва вазифањои кардиомиоситъо.

Мавзӯй: Бофтаи асаб.

1. Манбай инкишоф ва гистогенези бофтаи асаб. Унсуръои таркиби бофтаи асаб.
2. Таснифи морфологӣ ва лъойгиршавии ъюльайрањои асаб.
3. Таснифи функционалӣ ва лъойгиршавии ъюльайрањои асаб. Камонаки рефлекторӣ.
4. Соҳти ъюльайрањои асаб аз рӯи нишондоди микроскопии муқаррарӣ ва электронӣ.
5. Мағнӯум дар бораи соҳт ва вазифаи нейрофибрилањо ва моддаи хроматофили.
6. Тасниф ва вазифаи ъюльайрањои ъамсафар (нейроглия).
7. Навъњо ва соҳти нахъњои асаб.
8. Мақротияњо. Намудњо, лъойгиршавӣ ва вазифањои онъо.
9. Микротияњо. Манбай инкишоф ва ањамияти онъо.

Мавзӯй: Системаи асаб - 1

1. Манбай инкишоф ва гистогенези системаи асаб.
2. Соҳти гистологии гиреъњои асаби ъароммаѓз.
3. Соҳти гистологӣ, лъойгиршавии гиреъњои вегетативӣ.
4. Соҳти гистологии моддаи хокистарранг ва сафеди ъароммаѓз. Фарќияти онъо
5. Ядро чист? Ядрои ъароммаѓз ва ањамияти функционалии онъо.
6. Асаби канорӣ, таркиби бофтавии пардањои он.

Мавзӯй: Системаи асаб – 2

1. Инкишофи ёзанини маѓзи сар.
2. Ањамияти функционалии маѓза. Лъойгиршавии моддаи хокистарранг ва моддаи сафед дар маѓза.
3. Соҳти қишири маѓза. Таркиби ъюльайравии он.
4. Нахъњои асаби афферентӣ ва эфферентии маѓза.
5. Тавсифи умумӣ ва ањамияти функционалии қишири нимкурањои калони маѓзи сар.
6. Мағнӯум дар бораи ситоархитектоникаи миселоархитектоникаи нимкурањои калони маѓзи сар.

Мавзӯй: Узвъюи ъисқунанда.Узви босира ва шомма.

1. Мағнӯум дар бораи анализатор ва ёксимъои он. Назарияи И.П. Павлов дар бораи анализаторњо.
2. Таснифи узвъюи хис.
3. Манбаъюи инкишофи узви босира.
4. Пардањои курраи чашм ва таркиби бофтавии онъо.
5. Соҳти пардаи фиброзӣ (сафедпарда) ва бофтањое, ки онро ташкил медињанд. Вазифаи пардаи фиброзӣ.
6. Соҳти гистологӣ ва ањамияти функционалии қарнияи чашм.
7. Таркиби ъюльайравии(ъюльайрањои асаб) шабакия. Минтақаъои синаптикӣ.
8. Њуљайрањои ъисқабулкунандаи (фоторесепторњо) шабакия, хусусиятъои соҳт ва ањамияти онъо.
9. йињозъюи функционалии чашм ва ањамияти онъо.

Мавзӯй: Узвъюи ъис. Узви зоиқа, сомеа ва мувозинат.

1. Соҳти гӯши беруна.
2. Соҳти гӯши миёна.
3. Канали серғиши ъалзун, деворањо ва таркиби бофтавии он.
4. Наќшай умумии соҳти узви морпеч (Корти).
5. Њуљайрањои эъносокунандаи узви морпеч.
6. Соҳти тольъюи сомеа ва ањамияти онъо.

7. Сохти доғи сомеа ва аյамияти онъю.

Мавзӯй: Системаи дилу рагъо.

1. Инкишоф ва таснифи рагъои хунгард.
2. Сохти умумии девораи рагъои хунгард
3. Тасниф ва хусусиятъои сохти шараёнъо.
4. Хусусиятъои сохти шараёни навъи мушакӣ, чандирӣ ва омехта. Фарқияти онъю аз нъамдигар.
5. Хусусиятъои сохт ва хусусиятъои функционалии муйрагъо (гемокапилляръо).
6. Навъюи мўйрагъо (капилляръо) вобаста ба сохт ва қутр(диаметр)
7. Тасниф ва хусусиятъои функционалии варидъо (венаюо).
8. Манбаи инкишоф ва сохти деворанъои дил.
9. Таркиби бофтавии эндокард, миокард ва эпикард.

Мавзӯй: Узвъиои хунофарӣ ва таъминкунандаи сироятнопазирӣ. Гурӯни марказӣ.

1. Тавсифи умумӣ ва морбофунксионалии ва таснифи узвъиои хунофар ва таъминкунандаи сироятнопазирӣ.
2. Инкишофи ѡанини мағзи сурхи устухон. Пайкар (строма) ва паренхима
3. Сохти микроскопии мағзи сурхи устухон.
4. Тавсифи умумӣ ва вазифањои ғадуди лъоѓар(тимус) нъамчун узви марказии Т-лимфопоэз.
5. Сохт ва таркиби бофтавии моддаи қиширӣ ва мағзии ғадуди лъоѓар (тимус). Монеаи байнини хун ва ғадуди лъоѓар (гематотимуси).

6. Мафъум дар бораи таназзули синну солӣ ва аксиденталии ғадуди лъоѓар (тимус).

Мавзӯй: Узвъиои хунофарӣ ва таъминкунандаи сироятнопазирӣ. Гурӯни канорӣ.

1. Манбаи инкишоф, вазифањо ва тавсифи умумии гирењои лимфатикӣ (зулолавӣ),
2. Хусусиятъои сохти микроскопии моддаи қиширӣ ва мағзии гирењои лимфатикӣ.
3. Синусъои гирењои лимфатикӣ, сохт ва аյамияти функционалии онъю.
4. Манбаи инкишоф, вазифањо ва тавсифи умумии испурч.
5. Хусусиятъои сохти микроскопии лаъми (пулпаи) сурх ва сафеди испурч.
6. Хусусиятъои гардиши хун дар испурч. Мафъум дар бораи гардиши хуни сарбаста ва сарнобастаи испурч.

Мавзӯй: Системаи эндокринӣ. Гурӯни марказӣ.

1. Тавсифи морбофунксионалии умумӣ ва таснифи ғадудъои усорањосилкунандаи дохилӣ (эндокринӣ).
2. Мафъум дар бораи гормонњо, тавсифи умумии онъю, роли гормонњо дар танзими айамияти вазифањои организма.
3. Сохт ва айамияти функционалии гипоталамус. Тавсиф ва гормонњои гипоталамус.
4. Манбаюи инкишоф, гипофиз.
5. Ҷиссан пеши гипофиз. Хусусиятъои сохт ва таснифи эндокриноситъо.
6. Сохт ва вазифањои ҷиссан мобайнӣ ва ақиби гипофиз.
7. Сохт ва вазифањои эпифиза (ғадуди санањбар).

Мавзӯй: Системаи эндокринӣ. Гурӯни канорӣ.

1. Манбаюи инкишоф ва вазифањои ғадуди сипаршакл.
2. Сохти микроскопии ҷубобчањои (фолликулаи) ғадуди сипаршакл.
3. Таѓирёбии сохти фолликулањо вобаста аз ҷолати функционалии ғадуди сипаршакл.
4. Сохти микроскопӣ, айамияти функционалии ғадуди назди ғадуди сипаршакл.
5. Манбаи инкишоф ва сохти моддаи қишири ғадуди болои гурда.
6. Минтаќаюи моддаи қиширӣ, хусусиятъои морфологӣ ва гормонњои онъю.
7. Манбаи инкишоф, сохт ва вазифањои моддаи мағзии ғадуди болои гурда.

Мавзӯй: Системаи ъозима. Узвъиои ковокии даъон. Њалќ ва сурхрӯда.

1. Тавсифи морбофунксионалии қисмъои системаи ъозима.
2. Хусусиятъои сохти ковокии даъон.
3. Сохт ва вазифањои забон. Навъюи пистонакъои забон, сохт ва вазифањои онҳо.
4. Њалқаи лимфоэпителии Пирогов. Вазифањо ва сохти бодомакъо.
5. Сохт ва вазифањои дандон. Сохти микроскопӣ, таркиби химиявии мино, дентин, сement.
6. Хусусиятъои сохти қисмъои гуногуни ъалк.
7. Манбаюи инкишофи сурхрӯда. Хусусиятъои сохти девораи сурхрӯда дар қисмъои гуногуни он.

Мавзӯй: Системаи ъозима (мъеда, рӯдаи борик ва ғафс).

1. Манбаи инкишоф ва вазифањои мъеда.
2. Релеф ва таркиби бофтавии пардањои мъеда
3. Сохт ва хусусиятъои функционалии ғадудъои мъеда.
4. Таркиби ҷульайравӣ ва вазифањои ғадудъои аслии мъеда.
5. Манбаи инкишоф, сохт ва вазифањои рӯдаи борик.
6. Сохти микроскопии бофтаи рӯйпушкунандаи рӯдаи борик.
7. Сохт ва вазифањои рӯдаи ғафс.
8. Фарқиятъои рӯдаи борик аз рӯдаи ғафс.

Мавзӯй: Ғадудъои калони системаи ъозима (ъигар, ғадуди зери мъеда ва ғадудъои калони луобъосилкунандаи даъон).

1. Инкишоф ва вазифањои ъигар.
2. Сохти ъигар. Воњиди сохт ва вазифавии ъигар.

- Сохти микроскопии хиссачахои лъигар.
- Хусусиятъои сохт ва вазифаъои ъульайраъои девораи мўйрагъои синусоидии лъигар.
- Гардиши хуни лъигар.
- Манбаи инкишофи ва характеристикаи умумии ғадуди зери меъда.
- Гистофизиологияи қисми экзокринии ғадуди зери меъда.
- Сохт ва вазифаъои қисми эндокринии ғадуди зери меъда.
- Тавсифи умумии ғадудъои ковокии даъон, манбаи инкишофт ва таснифи онъо.
- Гадудъои калони оби даъон. Фарќи онъо вобаста ба сохт.**

Мавзӯъ: Пўст ва юсилањои он.

- Манбаъои инкишофт ва вазифаъои пўст.
- Сохти пўстпарда (эпидермис) дар қисмъои гуногуни пўсти бадан, тавсифи раванди шахшулшавӣ.
- Манбаи инкишофт ва сохти пўсти аслӣ (дерма).
- Гадудъои пўст, тасниф, вазифаъо ва намудъои тарашуњосилкунӣ.
- Сохт ва вазифаъои ғадудъои араќзо.
- Сохт ва вазифаъои ғадудъои чарбзо.
- Мўй. Сохт ва намудъои он.

Мавзӯъ: Системаи нафаскашӣ.

- Манбаи инкишофи узвъои системаи нафаскашӣ.
- Сохт ва ањамияти функционалии ковокии бинӣ.
- Сохт ва ањамияти функционалии њалќ.
- Сохти девораи хирной ва ањамияти функционалии он.
- Хусусиятъои соъти дарахти бронхиали (кұтрашон калон, миёна, хурд ва бронхиолањо).
- Қисми респиратории шуш. Мағъум дар боран атсинус.
- Сохт ва вазифаъои девораи ъубобчаъои шуш (алвеолањо). Монеаи байнини хун ва ъавои алвеолањо (монеаи аэрогематикӣ).

Мавзӯъ: Системаи инъролї.

- Маръилањои инкишофи лъанинни гурда.
- Сохти гурда, моддаи қиширӣ ва маѓзии он. Навъюи нефрон.
- Воњиди сохт ва вазифавии гурда ва сохти он.
- Маръилаи якуми пешобъосилкунӣ. Унсур ва шароите, ки ба ин раванд мусоидат мекунад.
- Маръилаи дуюми пешобъосилкунӣ. Унсур ва шароите, ки ба ин раванд мусоидат мекунад.
- Маръилаи сеюми пешобъосилкунӣ. Унсуръое, ки ба ин раванд мусоидат мекунад.
- Гардиши хуни гурда. Хусусиятъои фарќунандай гардиши хуни қиширӣ ва наздимағзӣ (юкстамедуллярӣ).
- Системаи эндокринии гурда.
- Наќшаи умумии сохти маърогоњи пешобхорилькунанда.

Мавзӯъ: Системаи таносули мардона.

- Манбаи инкишофт ва вазифаъои нутфадон.
- Сохти нутфадон
- Сохти девораи найчаъои печутобхўрдаи таносулии нутфадон.
- Вазифаи эндокринии нутфадон (ъульайраъои Сертолӣ).
- Нутфафарӣ (сперматогенез).
- Манбаи инкишофт, вазифаъо ва хусусиятъои сохти ғадуди олоти таносул (простата).

Мавзӯъ: Системаи таносули занона.

- Сохт ва вазифаъои тухмдон.
- Маръилањои инкишофи лъисми зард ва ахамияти функционалии он.
- Вазифаи эндокринии тухмдон. Танзими (нейрогуморалӣ) фаъолияти тухмدون ба воситай ъормонњо ва системаи асаб.
- Тухмофарӣ (овогенез).
- Манбаъои инкишофт, ањамияти функционалии ва хусусиятъои сохти тухумроњањо (найи бачадон).
- Манбаъои инкишофт, ањамияти функционалии ва сохти бачадон.
- Хусусиятъои сохт ва ањамияти функционалии эндометрий.
- Хусусиятъои сохт ва ањамияти функционалии миометрий.

Мавзӯъ: Инкишофи лъанини одам.

- Маръилањои инкишофи лъанини одам.
- Бордоршавӣ, маръилањо ва омиљои он.
- Таќсимшавии зигота.
- Васлшавии (имплантатсия) бластосиста ва маръилањои он.
- Навъюо ва маръилањои гаструлятсия.
- Таъсисшавии баргакъои лъанинӣ.
- Узвъои ғайриљанинӣ ва ањамияти онъо дар инкишофи лъанини одам.
- Ҷосилшавии ъамроњак, вазифаъо ва сохти он.

Мудири кафедра н.и.т., дотсент

З.Н. Соњибова